



ШАРҲИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ ЧОРУМИ СОЛИ 2022

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 31 декабри соли 2022 дар маҷмӯъ 64 ташкилоти қарзии молиявӣ, 16 ташкилоти суғуртавӣ, 4 ташкилоти лизингӣ, 2 биржаи фондӣ (Биржаи фондии Осиёи Марказӣ ва Биржаи фондии Осиё) ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (АСИН) фаъолият менамоянд.

Дороиҳои умумии бахшҳои низоми молиявӣ дар семоҳаи чоруми соли 2022 дар маҷмӯъ ба 32 623,8 млн. сомонӣ баробар гардид, ки дар муқоиса ба аввал ба андозаи 30,9 фоиз зиёд мебошад. Дороиҳои низоми молиявӣ нисбат ба маҷмуи маҳсулоти дохилӣ бошад, дар давраи ҳисоботӣ ба 28,2 фоиз баробар гардид.

Сохтори низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

	31.12.2022			
	Адад	Дороиҳо (млн. сомонӣ)	Ҳисса бо %	Афзоиши дороиҳо нисб. авв. сол (%)
Ташкилотҳои қарзии молиявӣ	64	30 030,7	92,1	34,0
Бонкҳо	15	25 552,9	78,3	40,4
Бонки давлатӣ*	2	6 920,3	21,2	40,3
Бонки исломӣ	1	226,7	0,7	22,1
Бонкҳои хориҷӣ	5	4 009,8	12,3	31,1
Бонкҳои дигар	7	14 396,1	44,1	43,7
Таъшилотҳои қарзии гайрибонкӣ	1	63,8	0,2	-
Таъшилотҳои маблағгузори хурд	48	4 414,0	13,5	4,6
Таъшилотҳои амонатии қарзии хурд	19	3 584,4	11,0	7,3
Таъшилотҳои қарзии хурд	3	228,9	0,7	-23,4
Фондҳои қарзии хурд	26	600,8	1,8	3,4
Филиали таъшилотҳои қарзии молиявӣ	310			
Ташкилотҳои суғуртавӣ	16	612,2	1,9	16,1
Ташкилотҳои лизингӣ	4	229,7	0,7	3,8
Биржаҳои фондӣ	2			
АСИН**	1	1 751,1	5,4	0,0
Ҳамагӣ:	87	32 623,8		30,9
Бо % нисбат ба ММД		28,2		

*Бо иштироки сармояи давлатӣ

**Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (маълумот ба ҳолати 31.12.2021)

Дар давраи ҳисоботӣ 92,1 фоизи дороиҳои умумии низоми молиявии кишвар ба низоми бонкӣ рост омада, ҳиссаи боқимондари дороиҳои АСИН (5,4 фоиз), ташкилотҳои суғуртавӣ (1,9 фоиз) ва ташкилотҳои лизингӣ (0,7 фоиз) ташкил медиҳанд¹.

Ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар аз ду гурӯҳ: ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ иборат буда, ташкилотҳои қарзӣ дар навбати худ бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурд (ташкилотҳои амонатии қарзии хурд, ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд)–ро дар бар мегиранд. Дар семоҳаи чоруми соли 2022 дороиҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ нисбат ба аввали сол ба андозаи 34,0 фоиз афзоиш ёфта, ба 30 030,7 млн. сомонӣ баробар гардид.

Дар давраи ҳисоботӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 310 филиали ташкилотҳои қарзии молиявӣ, аз ҷумла 2 равзанаи бонкии исломӣ ва 1 548 марказҳои хизматрасонии бонкӣ ва маблағгузории хурд ба аҳолии кишвар хизматрасониҳои худро пешниҳод намуданд.

Дар ин давра 16 ташкилотҳои суғуртавӣ, аз ҷумла 1 ташкилоти суғуртавии давлатӣ ва 15 ташкилоти суғуртавии ғайридавлатӣ бо 67 адад филиалҳои худ хизматрасониҳои суғуртавиرو ба аҳолии кишвар пешниҳод намуданд. Дороиҳои ташкилотҳои суғуртавӣ нисбат ба аввали сол ба андозаи 16,1 фоиз афзуда, ба 612,2 млн. сомонӣ баробар гардид.

Дороиҳои ташкилотҳои лизингӣ дар муқоиса ба аввали сол ба андозаи 3,8 фоиз зиёд шуда, 229,7 млн. сомонино ташкил намуд.

Дороиҳои АСИН бошад, дар давраи ҳисоботӣ 1 751,1 млн. сомонино ташкил намуда, ба 5,4 фоизи дороиҳои низоми молиявӣ баробар гардид.

¹ Эзоҳ: ҳангоми дастрас гардидани маълумоти иловагӣ дар бораи фаъолияти Биржаи фондии Осиёи Марказӣ, Биржаи фондии Осиё, ташкилотҳои ломбардӣ ва АСИН маводи мазкур тақмил дода мешавад.